

# СУОЛОТИ МУҲИМ ДАР ЗИНДАГИИ ИНСОНИ МУСУЛМОН (6)

[ Тоҷики – Tajiki – طاجیکیة ]

2010 - 1431

islamhouse<sup>.com</sup>

# أسئلة مهمة في حياة المسلم (٦)

« باللغة الطاجيكية »

2010 - 1431  
[islamhouse](http://islamhouse.com).com

## **Баноми Худованди бахшандай меҳрубон**

**34. Бидъат чист?** Ибни Раҷаб (р.х) дар мавриди бидъат чунин гуфта: «Бидъат он чизи ҷадид ва наве аст, ки дар дин падид меояд ва ҳеч асл ва реше дар дин надорад. Агар ин амри ҷадид дар дин реше ва собиқа дошта бошад дигар бидъат нест, агар чи ин ки дар зоҳир онро бидъат номанд.

**35. Оё дар дин бидъати ҳасана ва бидъати саййиа вуҷуд дорад?** Оёт ва аҳодиси мутаъаддиде дар мазаммати бидъат ба мағҳуми шаръӣ он вуҷуд дорад, ҳамон тавре ки баён шуд бидъат аз назари шаръӣ он амри ҷадидест, ки бидуни доштани реше ва собиқае дар дин падид меояд.

Паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) дар радди бидъат чунин фармудаанд: “*Ҳар кас (дар ҳайтаи дин) коре анҷом дихад, ки на дар Қуръон аст ва на дар суннати ман, он кор бидъат аст ва гайри қобили қабул*”. (Бухорӣ ва Муслим).

Ҳамчунин Расулуллоҳ (саллалоҳу алайҳи ва саллам) дар ҷойи дигар фармудаанд: “*Ҳар амри ҷадиде (ки дар дин падид ояд) бидъат аст ва ҳамаи бидъатҳо боиси гумроҳӣ ва залолат мебошанд*”. (Муслим).

Имом Молик (раҳ) дар радди бидъат мефармояд: «Ҳар кас дар Ислом амри ҷадидеро падид оварад ва ба занни хеш онро хуб пиндорад, Муҳаммад (саллалоҳу алайҳи ва саллам)-ро дар иблоги тамом ва

камоли рисолаташ хоин пиндоштааст, зеро Куръон дар ин хусус мефармояд:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: ٣]

*“Имрӯз дини шуморо бароятон комил кардам ва неъмати худро бар шумо тақмил намудам”*  
(Алмоида: 3).

Аходисе ҳам дар мавриди бидъат дар маъни луғавии он омадааст.

Ин навъ бидъат дарвоқеъ ҷузъи дин буда, аммо ба мурури замон ба дасти фаромӯшӣ супурда шудааст ва Паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) мардумро ба эҳёи муҷаддади он ташвиқ намудаанд. Чуноне ки дар ҳадиси зайл ин мағҳум аз бидъат истинбот мешавад: *“Ҳар қас дар Ислом равиши некӯ бунён гузорад, ўро подоши хос аст ва дар подоши ҳар он қас, ки бад-он равиши амал намояд низ шарик аст бидуни он ки аз миқдори ин подоши коста шавад”*.  
(Муслим).

Сухани сайидино Умар (р) ҳам, ки дар мавриди намози таровех фармуданд: *Ин кор аҷиб бидъати некӯе аст!* Ба ҳамин маъност, зеро намози таровех дар дин вучуд дошта ва Паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) мардумро ба барпо доштани он ташвиқ мефармуд ва худи эшон ҳам се шаб онро иқома фармудаанд, вале ба хотири тарс бар мусулмонон аз ин ки ин намоз бар онон фарз шавад, онро тарк

намуданд ва сайидино Умар (р) баъд онро бори дигар эҳё намуда ва мардумро ба иқомаи он ба сурати чамоъат фаро хонд.

**36. Анвоъ ва ақсоми нифоқ чанд аст?** Нифоқ барду навъ аст:

**1.** Нифоқи эътиқодӣ ё нифоқи акбар. Он нифоқе аст, ки соҳиби он ҳарчанд ба забон имон оварад, аммо дар дарун кофир мебошад. Ўз уммати Ислом хориҷ аст ва он гоҳ, ки бимирад, чун кофири рафта аст.

Куръон дар мавриди ин афрод мефармояд:

﴿إِنَّ الظَّفَرَيْنَ فِي الدَّرَكِ أَلَّا سَفَلٌ مِّنَ الْأَتَارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥]

[۱۴۵]

“*Бегумон мунофиқон дар аъмоқи дӯзах ва дар пойинтарин макони он ҳастанд*” (ан-Нисо 145).

Аз сифоти ин қабил афрод метавон мавриди зайлро баён кард: (ба хаёли худ) Худо ва мӯъмионро фиреб медиҳанд, мӯъмионро истехзо мекунанд, дур аз ҷашми мӯъмион мухаррамотро нодида мегиранд, қуффорро бар зидди мусулмонон ёрӣ медиҳанд, аз анҷоми корҳои нек танҳо манофеъи моддӣ ва дунявиро мечӯянд.

**2.** Нифоқи амали ё нифоқи асфар аст. Дар ин навъ нифоқ соҳиби он аз Ислом хориҷ намешавад, аммо соҳиби он дар сурате, ки тавба накунад, мумкин аст дучори нифоқи акбар гардад. Аз сифоти ин қабил

афрод мавориди зерро метавон баршумурд: Ҳар гоҳ сухан гўянд, дар каломашон дурӯғ вуҷуд дорад, он гоҳ ки қавле медиҳанд, ба он вафо накунанд, дар ҳангоми даъво ва муҳосима ифрат карда ва дучори гуноҳ мешаванд, ҳар гоҳ паймоне банданд, дар он хиёнат варзанд ва чун ба ўитминон шавад ва амонате ба ўвогузор гардад, дар он хиёнат кунад. Бинабар ин бар ҳар фарди мусулмон воҷиб аст, ки муроқиб бошад, то бадон сифоти нописанд олуда нашавад ва худро муҳосаба намояд, барой ҳамин саҳобаҳой Паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) аз ниғоҳи амали бисёр метарсиданд, ибни Абумулкия мегуяд: зиёда аз си саҳобай паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) дидам, ҳамай онҳо аз нағсҳояшон метарсиданд ки гирифтори ниғоқ шаванд, ва Иброҳими Тайми мегуяд: пеш каш накардам суханамро бар амалам магар ин ки тарсидам ки дучори амали дуруғ нашуда бошам, ва Ҳасани Басри мегуяд: аз ниғоқ фақат муъмин метарсад ва аз у фақат муноғиқ бепарво аст, ҳазрати Умар (р.з) аз Ҳузайфа соҳиби сирри Паёмбар (саллалоҳу алайҳи ва саллам) пурсид: туро ба Ҳудо қасам медиҳам бигу ки оё манро Паёмбар аз ҷумлай муноғиқон номбар накард, Ҳузайфа гуфт на, ва ман баъд аз ту қаси дигареро тазкия намедиҳам.

**37 Бузургтарин гуноҳон назди Ҳудованд қадом аст?** Ширк нисбат ба Ҳудованди бузург ва баландмартаба, чуноне ки у мефармояд: "Бе шубҳа

*ширк зулми азимест". Паёмбар (саллалоху алайхи ва саллам) дар ҷавоби суол, ки бузургтарин гуноҳ қадом аст, фармуд: “**Он аст, ки барои Худованд ҳамто ва монанде мутасаввир шавӣ, ҳол он ки танҳо Ўтуро офаридааст**”. (Бухорӣ ва Муслим).*

**38. Анвои ширк қадом аст? Аввал ширки акбар** он ин аст, ки фардро аз Ислом хориҷ мекунад. Худованд соҳибони ин навъ ширкро ҳаргиз намебахшад, зеро дар Куръон чунин омадааст:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]

*“Бегумон Худованд ширки ба худро намебахшад, vale гуноҳони ҷуз онро аз ҳар кас, ки худ бихоҳад мебахшад”* (ан-Нисо 48-116). Ин навъ ширк худ анвоъ ва ақсоми мутаъаддиде дорад, ки иборатанд аз: **1.** Ширк дар дуо ва дарҳост; **2.** Ширк дар нияту қасд; **3.** Ширк дар итоат ва он ин аст, ки аз уламое итоат шавад, ки ҳалолро ҳаром ва ҳаромро ҳалол мекунанд; **4.** Ширк дар хуббу ишқ, мисли ин ки фардеро ҳамон тавр, ки Худоро бояд дӯст дошт, дӯст бидорем.

**Дувум ширки асгар аст.** Дар ин навъ ширк соҳиби он аз ислом хориҷ намешавад. Ин намуд ширк бар ду навъ аст А) Зоҳири: Агарчи бо қавл бошад, мисли қасам хурдан ба ғайри Худованд, ё ин ки бигуяд: Агар фалони бихоҳад ва Худованд, ё ин ки бигуяд: агар фалони намешуду Худованд. Ё ин ки мутаъалиқ

ба феълҳо бошад мисли ҳалқа ё риштаero дар гардан ё даст кашол кунад ба хотири рафъи бало, ё ин ки тумор кашол кардан ба хотири гирифтори чашм нашудан ва ғайраҳо.

А) Ширки хафия ва пинҳон, мисли: риёи маҳдуд ва он чи ки ба нияту мақсад вобастаги дорад, ва ғайраҳо.

### **39. Тафовути ширки акбар ва ширки асғар дар**

**чиست?** 1. Ширки акбар боиси хуручи соҳиби он аз доираи Ислом, ҷовидон будани ў дар оташи дўзах ва маҳрумият аз биҳишт мешавад. Бар хилофи ширки асғар, ки соҳиби он аз доираи Ислом хориҷ намешавад ва дар оташи дўзах ҷовидон наҳоҳад буд.

2. Ширки акбар тамоми корҳои неки соҳиби худро ботил мекунад, аммо ширки асғар танҳо корҳоеро, ки дар робита бо он аст зоил мекунад.

Ҳоло ин чо як суол матраҳ мешавад, ки ҷавоби он мавриди ихтилофи уламост ва он ин аст, ки оё ширки асғар низ монанди ширки акбар мавриди афв ва баҳшоиш қарор намегирад ё ин ки он низ монанди гуноҳони кабира манут ба хост ва раҳмати Худованд аст? Дар ҳар сурат ширки асғар амрест бисёр ва бояд аз он комилан парҳез кард.